

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 05.09.2019 №157

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1869/1-836	МД “Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика”-и ВТ ва ҲИА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Термо-кантейнер	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1870/1-837	МД “Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика”-и ВТ ва ҲИА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1871/1-838	Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1872/1-839	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил”	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1874/1-840	Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои тиббӣ	Номгӯӣ	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1876/1-841	Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти компютерӣ ва молҳои хоҷагӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1873/2-606	Беморхонаи марказии ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарма	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.							
<p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

